

**БА ТАВАЧҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

АМИТ Ховар аз 26.11.2020 №188

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1731/1-850	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Кимҳои эҳтиётии автомобили	Номгуй	101	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1732/1-851	Агентии омили назди Президенти ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои нарм, хочаги ва гипохлорит кальсий	Номгуй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1733/1-852	МД Кохи «Истиклол» ММ ДИП ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маснуоти сантехники, либоси маҳсули кори,, пойафзол, пору, молҳои барки ва хочаги	Номгуй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1734/1-853	МД «Точикфилм»	227-66-60	Хариди электронӣ	Тухфаҳо ва маҳсулоти чопи	Номгуй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1735/1-854	МД «Точикфилм»	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои барки ва хочаги	Номгуй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1736/2-493	РИР н. И. Сомони	227-65-78	Хариди электронӣ	Доруҳои минерали ва тухмии гулҳо	Номгуй	18	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1740/2-494	МД «Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тибби»	227-65-78	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷхизоти техники	Номгуй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1737/9-311	МД «Маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринологи»	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Сузандору ва молҳои нарм	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1738/9-312	МД «Точикфилм»	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Равғанҳои молідани	Номгуй	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1739/9-313	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ХЧТ	44 600-25-04	Хариди электронӣ	Маводи дорувори ва тибби	Номгуй	106	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

